

«Тасдиқ мекунам»

Ректори ДДОТ ба номи

Садриддин Айнӣ, д.и.т., профессор

Ибодуллозода А. И.

30 « 08 2022 с.

Тақриз

муассисай пешбар ба рисолаи номзадии Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзӯи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)», ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтиноси 10.02.00. – Забоншиносӣ (10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) пешниҳод шудааст.

Таҳқику муқоисаи воҳидҳои ҷудогонаи забонҳои гуногунсоҳтору гуногунизом яке аз масъалаҳои муҳимми забоншиносии муқоисавӣ-типологӣ ба шумор меравад. Ба таври муқоиса таҳқику пажуҳиш намудани фарҳангҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ ва ошкор соҳтани вижагиҳои фарқкунандаи онҳо моро бо фарҳангута маддуни мардуми муҳталиф ошно месозад, зоро таваҷҷуҳи суханварону суханшиносонро ин қисматҳои ғаноманди забоншиносӣ қайҳо боз ба ҳуд ҷалб намудааст. Дар забоншиносии мусосир доираи омӯзиши муқоисавии забонҳои гуногун хеле фароҳ гардида, паҳлӯҳои дигари муқоисаи забонҳо, аз он ҷумла, тарзи фахмишу нишон додани роҳи ташакқулу таҳаввули фразеологияи се забони муқоисашаванда, нақши фарҳангҳои фразеологӣ дар созмони илми фразеология ва дар муқоисаи типологӣ ошкор намудани умумияту тафовути фарҳангҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ яке аз масъалаҳои мураккабест, ки муаллифи диссертасия ба он даст задааст.

Аз ин лиҳоз, муҳаккӣ рисоларо аз мубрамияти мавзуъ ва то ҳол таҳқиқ нагардидани хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологиро дар мисоли забонҳои гуногунсоҳт, яъне забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ оғоз намуда, таъкид бар он мекунад, ки мавзуи фавқ аз ҷониби забоншиносони тоҷик, рус ва англис дар алоҳидагӣ қайҳо боз пажӯҳиш гардида, то ин замон ба хусусиятҳои типологии онҳо дар забонҳое, ки зикрашон рафт, рисолае таълиф нагардидааст.

Рисолаи номзадии Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзуи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» унвон дошта, аз муқаддима, се боб, 9 фасл ва хуносаву феҳристи адабиёт иборат аст.

Дар муқаддимаи рисола сухан дар бораи мубрамияти мавзуъ, дараҷаи омӯзиши кор, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқот, методи таҳқиқ, навғониҳои илмии рисола, аҳамияти назариявии таҳқиқот, моҳияти амалии таҳқиқот,

асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқот, нуктаҳои мухимми рисола, коркард ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот ва соҳтори рисола меравад.

Дар боби якуми рисола «Аз таърихи ташаккули фразеографияи забонҳои гуногунсоҳт» масъалаҳои ба монанди фразеография дар масири фарҳангнигории тоҷикӣ, аз таърихи ташаккули фразеографияи русӣ ва нақши он дар тадвини лугатҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ, фразеографияи англисӣ дар масири таърих ва нақши он дар тадвини лугатҳои англисӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-англисӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд.

Боби мазкур аз се фасл иборат аст. Фасли якум «Фразеография дар масири фарҳангнигории тоҷикӣ» унвон дошта, муҳаққиқ моро бо таъриҳчай баромади фарҳанги «Лугати фурс»-и Абӯмансур Алӣ ибни Аҳмади Асадии Тӯсӣ ошно месозад. Ба андешаи муаллиф: «Асар аз 1 200 воҳиди луғавӣ иборат буда, асноди шоҳид аз 77 нафар сӯханвари Мовароуннаҳру Хурӯсон марбут ба номи ашҳоси таъриҳӣ, асотириӣ, ҷуғрофӣ, қалимоти мансуб ба ҳаёти майшии мардум, маълумот дар бораи сарҷашмаҳо оварда шудааст» (саҳ.17). Пасон, муаллиф фарҳангҳои мӯътамади фразеологияи форсӣ-тоҷикӣ, ки то ба замони омада расидаанд, таърифи тавсиф намуда, андешаҳояшро роҷеъ ба ҷойгоҳи онҳо дар рушди фразеографияи тоҷик мушахҳас баён кардааст, ки ин тарзи таҳлилу баррасӣ аз мавзӯи таҳқиқ пурра барҳурдор будани муҳаққиқ ҳувайдост. Дар бâъзе аз саҳифоти рисола (саҳ.19, 22, 29, 30) муаллиф аз фарҳангҳои таҳлилшуда воҳидҳои фразеологияи сермаҳсулро ба таври мисолҳо шарҳу тавзех медиҳад.

Дар фасли дуюми рисола «Аз таърихи ташаккули фразеографияи русӣ ва нақши он дар тадвини лугатҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ» диду назари хешро роҷеъ ба нақши фарҳангҳои фразеологияи русӣ дар ташаккули фарҳангҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ баён мекунад. Дар фасли мазкур нахуст муаллиф ба оғози таълифи тадвини фарҳангҳои фразеологияи русӣ ва тағовути воҳидҳои луғавии умумистеъмол аз воҳидҳои фразеологӣ дар фарҳангҳои мураттабшуда таваққуф намуда, сониян ба таҳлилу баррасии фарҳангҳои фразеологияи оҳири қарни XIX ва ибтидои асри XX даст мезанад. Дар ин росто муаллиф чунин қайд мекунад: «Аз таҳлили фарҳангҳои русӣ бармеояд, ки бо вуҷуди дар лугатҳои лексикографӣ мавқеи мухим доштани ВФ, нақши онҳо дар фарҳангҳои фразеологӣ комилан дигар аст: рисолати ФФ пурра ба ташреҳи соҳториву маънӣ ва хусусиятҳои услубии ВФ нигаронида шудаанд» (саҳ.33). Боиси ҳушнудист, ки муаллиф фарҳангҳои фразеологияи русие, ки то ба ин замон таълиф гардидаанд, таҳлилу баррасӣ намуда, нақши онҳоро дар ташаккулу рушди фарҳангҳои русӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-русӣ муайян намудааст.

Масъалаи фразеографияи англисӣ дар масири таърих ва нақши он дар тадвини лугатҳои англисӣ-тоҷикӣ ва тоҷикӣ-англисӣ дар фасли сеюми рисола

баррасӣ мегардад. Дар фасли мазкур муаллиф нахуст ба даврабандии фарҳангнигории англисӣ таваҷҷӯҳ намуда, дар кадом давра таълиф гардида ни фарҳангҳои фразеологиро бозтоб намудааст. Масалан, муаллиф кайд мекунад, ки «Давраи сеюмро «тоилмӣ» номидан шартист, зоро шарҳ бештар ба таҳмини мураттиб асос меёфт, ҳарчанд дар ин навъ лугатҳо меъёрҳои шарҳи ҳусусиятҳои истеъмолии қалимаҳо бештар чой доштанд. Чунончи, аз ин қатор лугатҳои Сэмюэл Чонсон «A Dictionary of English language» («Лугати забони англисӣ») ва Ной Уэбстер «An American Dictionary of English language», («Лугати амрикоии забони англисӣ»)-ро ном бурдан мумкин аст» (47). Фасли мазкур бо тасниfu тавсифи фарҳангҳои фразеологиианглисие, ки то ибтидои асири XX таълиф гардидаанд, ба анҷом мерасад.

Боби дуюми рисола «Накши фразеография дар рушди фразеологии забонҳои гуногунсоҳт» унвон дошта, дар он масъалаҳои таҳқиқу пажӯхиши фразеология дар фразеографияи дар забонҳои мӯқоисашаванда баррасӣ мегардад.

Дар фасли якуми боби мазкур муаллиф моро бо масъалаи омӯзишу таҳқиқи фразеология дар фразеографияи тоҷикӣ ошно месозад. Нахуст муаллиф ба таҳаввули маънои бархе аз воҳидҳои фразеологии фарҳанги «Чарори ҳидоят» даст зада, таъкид бар он мекунад, ки бештари зарбулмасалу мақолҳои дар асар зикршуда дар забони адабии имрӯза муштараканд (саҳ. 60). Баъдан муаллиф ба таснифоти ибораҳои фразеологӣ дар ФИРЗҲТ пардохтааст.

Масоили фразеология дар фразеографияи русӣ дар фасли дуюми боби дуюми диссертатсия матраҳ мегардад. Муаллиф фикру андешаҳояшро перомуни мукаммалтарин фарҳангномаи фразеологӣ нашри ҷоруми «Фразеологический словарь русского языка» («Лугати фразеологии забони русӣ») баён намуда, нақши фарҳанги мазкурро дар таълифу тадвини фарҳангҳои фразеологии тоҷикӣ баён месозад ва шоистаи таҳсин аст, ки муҳаққиқ фарҳангҳои фразеологии русиро чун як суханшинос мӯшикофона таҳлилу баррасӣ мекунад, ки на ҳама муҳаққиқону унвончӯён малакаи ин тарзу усули ниғориш ва шеваи таҳқиқро соҳибанд. Дар ҳамин фасл низ таҳлилу баррасии тафовут ва умумияти фразеологизм аз ибора, фразеологизм ва ғайрифразеологизмҳо аз мадди назари муҳаққиқ дур намондааст. Алоқаҳои муродифӣ, мутазодӣ ва ҳамгунагии фразеологизмҳои забони русӣ бо мӯодили тоҷикиашон бо мисолҳои мушахҳас дар интиҳои фасли мазкур бозтоб гардидааст.

Фасли сеюми боби мазкур ба омӯзишу таҳлили масъалаи фразеология дар фразеографияи англисӣ бахшида шудааст. Ба андешаи муаллиф, «таҳқиқи фразеологиии англисӣ асосан аз асири XVIII шурӯъ гардидааст ва ташаккули он ба давраи нави рушди забоншиносӣ (асири XX) рост меояд, вале дар ин соҳа аз

чониби забоншиносони англис асарҳои мукаммал хеле кам ба назар мерасанд ва дастовардҳои фразеологияи англис асосан ба заҳмати олимони рус, аз он ҷумла, Н.Н. Амосова, И.В. Арнолд, В.А. Архангелский, А.И. Мелчук, А.И. Ройзензон, А.И. Смирнитский, Э. Сепир ва ҷанде дигарон ба даст омадааст» (саҳ.93).

Лозим ба ёдоварист, ки дар таҳқики масъалаҳои назариявии фразеографияи забони англисӣ саҳми бемисли А.В. Кунин бағоят бузург аст ва фарҳанги эшон бо унвони «Англо-русский фразеологический словарь» («Фарҳанги фразеологии англисӣ-русиӣ») мукаммалтарин фарҳанги дузабонаи муосир маҳсуб меёбад. Дар ин фасл муаллиф фикру андешаҳояшро дар асоси маводи лугати мазкур дар бораи тамоюли илми фразеологиии англисӣ, ки он аз ҳашт банди мустақил иборат буда, масъалаҳои асосии фразеологииро фаро мегирад, баён мекунад.

Боби сеюми рисола ба усулҳои шарҳи воҳидҳои фразеологӣ дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои гуногунсоҳт баҳшида шудааст. Дар боби мазкур муаллиф роҳу тарзи чӣ гуна шарҳу тавзех ёфтани воҳидҳои фразеологиро дар фарҳангҳои фразеологии забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ бо мисолҳои мушаххас тавсиф мекунад. Масалан, ба андешаи муаллиф, А.В. Кунин дар «Англо-русский фразеологический словарь» баҳши «шарҳ»-хоро ҷунин гуруҳбандӣ намудааст «шарҳи ҳосияти сиёсӣ дошта; шарҳи этимологӣ; шарҳи ҳосияти услубии ВФ; шарҳи возеҳқунанда; шарҳи огоҳқунанда; шарҳҳое, ки барои дарки мазмуни кухнашудаи ҷузъҳои фразеологизм нигаронида шудаанд; шарҳҳое, ки ишора ба афзалияти таносуби фразеологизм дорад; шарҳҳое, ки ишора ба калимаҳои соҳта ва усули навишти калимаҳо дорад» (саҳ. 140).

Ҳамин тарик, ҳар як боби рисола бо хулосаҳо ва натиҷагириҳои мушаххаси мӯҳаккиқ ба охир расидаанд ва ин аз он шаҳодат медиҳад, ки муаммоҳои дар диссертатсия матраҳгардида пурра ҳалли ҳудро ёфтаанд. Дар хулосаи умумӣ бошад, муаллифи диссертатсия натиҷаҳои таҳқикоти ҳудро ҷамъбаст кардааст, ки аз аҳамияти назарраси назарӣ ва амалӣ орӣ нест.

Рисолаи илмии Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзуи «Ҳусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» дар асоси меъёрҳои нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзу усули иқтибос, таҳияи бобу фасл, хулоса ва феҳристи адабиёт тибқи талаботи стандартҳои муосири таълифи корҳои илмию таҳқикотӣ ба роҳ монда шудааст.

Тамоми мақолаҳои нашрнамудаи муаллифи диссертатсия мухтавои рисоларо инъикос менамояд. Диссертатсияи мазкур барои хондани курси «Типологияи муқоисавии забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ», «Лугатшиносӣ»,

«Фразеологияи забонҳои тоҷикӣ-русӣ, русӣ ва тоҷикӣ-англисӣ» метавонад ба гунаи некӯ мусоидат намояд.

Дар баробари дастовардҳои муҳим диссертатсия ва фишурда аз камбудиву норасоихо низ холӣ нест:

1. Дар саҳифаи 46-уми рисола муаллиф чунин қайд мекунад: «Глоссарийҳо бо пайдоиши китобчопкунӣ низ намуди одии лугатҳои тарҷумавиро ташкил мекарданд, дар онҳо шарҳи калима ба таври муҳтасар, сода, гайриилмӣ, бидуни иқтибосҳои шоҳид аз сарҷашмаҳо дода мешуд»; «Ибтидои лугатнигорӣ ба давраи аввал – глоссарий рост меояд». Агар муаллиф мағҳуми «глоссарий»-ро мушаххасу равшан шарҳу тавзех медод, хуб мебуд. Ё худ ҷумлаи зерин: «Давраи дуюм, ки «ташрехи калимаҳои душвор» номида шудааст, дар он мутаносибан калимаҳои душворфаҳм ё шарҳталаб маънидод мегаштанд (саҳ 46)». Агар муаллиф чӣ гуна давра будани «ташрехи калимаҳои душвор»-ро тавзех медод, хуб мебуд.

2. Дар саҳифаи 47-уми диссертатсия муаллиф чунин қайд мекунад: «Дар таърихи забони англисӣ вусъати лексикография асосан ба асрҳои XIX-XX марбут аст, ки онро аз зикри навъҳои лугат, ки дар манбаъҳои лугатнигорӣ тавзех ёфтаанд, тасаввур кардан мумкин аст». Агар муаллиф аз навъҳои лугат ба таври намуна ҷанд фарҳангҳои соҳавиеро номбар мекард, арзиши рисола боз баландтар мегардид.

3. Муаллиф дар саҳифаи 101-уми рисола овардааст: «Чунончи, мутобики меъёри нишондодаи В.Л. Архангелский, *ташкилоти комсомолӣ, флоти ҳавоӣ, қувваи атом, муассисаи олии таълимӣ, кумитаи иттифоқи касаба, стансияи мошинӣ-тракторӣ, стансияи таъмириӣ-тракторӣ* ва м. инҳо низ ба ВФ мансубанд». Агар муаллиф гунаи русии мисолҳои зикршударо меовард, хуб мебуд, зоро мисолҳо аслан русианду муҳаккӣ бо зикри тарҷумаи тоҷикии онҳо қаноат кардааст.

4. Муаллиф дар рисола иқтибосоти зиёдеро ҷой додааст, агар назари таңқидии худро баён менамуд, хуб мешуд.

5. Муодили англисӣ, русӣ ва ё тоҷикии баъзе аз воҳидҳои фразеологӣ дар диссертатсия (саҳ. 101, 103, 104 ...) ҷой дода нашудааст, агар муаллиф онҳоро тарҷума мекард, арзиши илмии диссертатсия боз баландтар мегардид.

6. Дар баъзе аз саҳифаҳои диссертатсия (45, 49, 55, 67, 89....) галатҳои имлӣ ва услубӣ ба ҷашм мерасад.

Дар маҷмуъ, камбудихои ҷойдошта ба аҳамияти таҳқиқоти анҷомдодашуда таъсири манғӣ наҳоҳад расонд, зоро онҳо ислоҳпазиранд ва ба осонӣ бартараф ҳоҳанд шуд.

Фишурдаи диссертатсия бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ мазмуну мундариҷаи корро пурра инъикос мекунад ва мақолаҳои таълифнамудаи муаллиф низ ба талабот ҷавобгӯ аст.

Ҳамин тавр, диссертатсияи Воҳидова Нодира Абдусатторовна дар мавзуи «Хусусиятҳои фарҳангҳои фразеологӣ дар забонҳои гуногунсоҳт (дар мисоли забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ)» ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо карори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, ҷавобгӯ буда, муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои филология аз рӯйи ихтисоси 10.02.00 – Забоншиносӣ (10.02.20. – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқобилавӣ) мебошад.

Диссертатсия дар ҷаласаи васеи кафедраи забоншиносӣ ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ «26»-уми августи соли 2022, суратчаласаи «I» муҳокима гардидааст.

Раиси ҷаласа, муҳиди кафедраи забоншиносӣ
ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ, номзади илми филология,
дотсент

Асламов Ҳикматулло Акбархонович

Эксперт, доктори илми филология,
профессори кафедраи забоншиносӣ
ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ

Ҷаматов Самиддин Салоҳиддиновиҷ

Котиби ҷаласа, саромӯзгори кафедраи забоншиносӣ
ва типологияи муқоисавии Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ

Тоҷиева Фурӯғ Рустамбоевна

тел.: 91 900 54 62

E-mail: jsamiddin@mail.ru

Имзоҳои Асламов Ҳикматулло Акбархонович, Ҷаматов Самиддин Салоҳиддиновиҷ ва Тоҷиева Фурӯғ Рустамбоевнаро тасдик менамоям.
Сардори раёсати қадрҳои Донишгоҳи
давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи
Садриддин Айнӣ

Мустафозода Абдукарим

29. 08. 2022 с.